



ИТТИҲОДИ АВРУПО

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

16 ФЕВРАЛИ СОЛИ 2016

ВАРАҚАИ ХАБАРӢ

ҶАЛАСАИ ПАНҶУМИ ШӢРОИ ҲАМКОРӢ МИЁНИ ИТТИҲОДИ АВРУПО ВА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВАЪӢИ МУНОСИБАТҲОИ ДУҶОНИБАРО БАӢРАСӢ НАМУД

Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи панҷуми ШӢрои ҳамкориҳои худро 16 феввали соли 2016 баргузор намуданд.

Зимни ШӢрои ҳамкорӣ Комиссияи Аврупо ваъдаи худро дар ҷудо намудани 251 млн евро барои Тоҷикистон ҷун маблағгузориҳои нав баҳри рушди ин кишвар дар давраи солҳои 2014-2020 боз як бор таъкид кард. Маблағи мазкур асосан ба рушди деҳот, тандурустӣ ва маориф равона карда мешавад, зеро ин соҳаҳо барои рушди иқтисодӣ ва суботи иҷтимоӣ, хусусан дар шароити ҳозираи иқтисодии Осиёи Марказӣ ҳаётан муҳим мебошанд.

Инчунин дар ҷаласаи ШӢро тарафайн омодагии худро ҷиҳати таҳкими муносибатҳои дуҷониба дар якҷанд самтҳои ҳамкорӣ бори дигар таъкид намуда, пешравиҳои ҳамкориҳоро аз замони ҷаласаи ҷоруми ШӢрои ҳамкорӣ миёни Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки моҳи октябри соли 2014 сурат гирифта буд, баррасӣ намуданд.

Иттиҳоди Аврупо таъкид кард, ки барои рушди Тоҷикистон пайгирии сиёсати шаффоф мабнӣ бар эҳтироми ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ муҳим аст.

ШӢрои мазкур иҷроиши ҳамаҷонибаи Стратегияи Иттиҳоди Аврупо нисбати Осиёи Марказӣ ҷи дар сатҳи минтақавӣ ва ҷи дар сатҳи милли зарур доништа, иштироки фаъолнаи Тоҷикистонро дар ташаббусҳои Иттиҳоди Аврупо дар минтақаи Осиёи Марказӣ бо хушнудӣ истиқбол намуд. Илова бар ин, ваъзи иҷроиши се ташаббуси муҳим марбут ба волоияти қонун, маориф ва ниғаҳдориҳои муҳити зист ва инчунин масъалаҳои мутақобилан муҳим ба монанди ислоҳоти сиёсӣ ва идорақунӣ, волоияти қонун ва ҳуқуқи инсон, озодиҳои динӣ, равобити иқтисодиву тиҷоратӣ ва беҳатарии сарҳадот мавриди баҳс қарор дода шуданд.

Ғайр аз ин, ШӢрои ҳамкорӣ рӯйдодҳои минтақавиро дар баҳши энергетика, мушкилоту ситезаҳои марбут ба амният, аз ҷумла идорақунии сарҳадот ва

ифротгароиро баррасӣ намуданд. Ҳифзи сулҳу субот дар Осиёи Марказӣ дар манфиати Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо аст ва тарафайн кӯшиш мекунанд, ки ҳамкороҳоро дар ин самт зиёд намоянд.

Ҳайати Иттиҳоди Аврупо дар ҷаласаи Шӯрои ҳамкорӣ Вазири қорҳои хориҷии Шохигарии Нидерланд ҷаноби Берт Кендерс раисӣ намуданд, ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистонро бошад, Вазири қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Сирочидин Аслов сарварӣ карданд. Инчунин, ҷаноби Аслов бо Намояндаи Олии Иттиҳоди Аврупо оид ба қорҳои хориҷӣ ва сиёсати бехатарӣ хонум Моғеринӣ рӯзи сешанбеи 16 феврал мулоқот анҷом доданд.

ТАМОС: Маҳбуба Абдуллоева, Мушовир оид ба масоили ВАУ ва иттилоот, Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон

Нишона: к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе, Тоҷикистон, 734013

Тел: (+992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 - Нишонаи эл.: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu

Сомона: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Дар саҳифаи Фейсбук бо мо бошед: <https://www.facebook.com/EUinTajikistan>